

**УДК 81
ББК81.2 Т-2**

**МУРОДИФОТИ
ФРАЗЕОЛОГӢ ДАР
АСАРХОИ БАҲМАНЁР**

**Юсупова Малоҳат Даҷоҷоновна, унвончӯи кафедраи
забон ва адабиёти тоҷики МДТ «ДДХ ба номи акад.
Б. Гафуров» (Тоҷикистон, Хуҷанд)**

**ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СИНОНИМЫ В
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
БАХМАНЁРА**

**Юсупова Малоҳат Даҷоҷоновна, соискатель
кафедры таджикского языка и литературы ГОУ
«ХГУ им. акад. Б. Гафурова» (Таджикистан,
Худжанд)**

**PHRASEOLOGICAL
SYNONYMS IN THE WORKS
BY BAHMANYOR**

**Yusupova Malohat Dadojhnovna, claimant for
candidate degree of the Tajik Language and literature
department under the State Educational Institution
"KhSU named after acad. B. Gafurov (Tajikistan,
Khujand) E-MAIL: sarvinoz.79@mail.ru**

Калидвозжеҳо: «Дуди ҳасрат» ва «Сармаддех»-и Баҳманёр, муродифоти фразеологӣ, маънии маҷозӣ, услуби бадеӣ, тобииҳои маъниӣ, маҳорати нависандагӣ

Вижагиҳои корбасти муродифоти фразеологӣ дар ду асари Баҳманёр «Дуди ҳасрат» ва «сармаддех» ба ришифтаи таҳлил қашида шудааст. маводи гирдоварда шаҳодат медиҳад, ки нависанда дар истифодাতи вариантҳои гуногуни муродифоти фразеологӣ маҳорати комил дорад. Дар истифодাতи муродифоти фразеологӣ дар осори Баҳманёр вижагиҳои зерин ба назар расиданд: 1. Корбасти фразеологизмҳое, ки дар забони адабии тоҷик роиҷанд; 2. Иваз кардани ҷузъи таркибҳои воҳидҳои фразеологӣ; 3. Зам намудани ҷузъи нав ба таркиби фразеологӣ. Баҳманёр маҳсусан усули бо муродиф иваз кардани яке аз ҷузъҳои фразеологизмҳоро фаровон истифода мебарад. Фарқи муродифоти воҳидҳои фразеологӣ ва вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ бо мисолҳои мушаххас исбот шудааст. Истифодাতи моҳиронаи муродифоти фразеологӣ имкониятҳои услубию бадеии нависандаро густурдатар кардааст.

Ключевые слова: книги Баҳманёра, «Дым сожаления», «Село Сармад», фразеологические синонимы, переносное значение, художественный стиль, смысловые оттенки, писательское мастерство

Проанализированы особенности фразеологических синонимов в произведениях Баҳманёра «Дым сожаления» и «Село Сармад». Представленные примеры свидетельствуют о мастерстве писателя в использовании разных вариантов синонимических фразеологизмов. Можно выделить три способа их использования: 1. Использование распространенных в таджикском литературном языке фразеологизмов без изменения. 2. Замена одного из компонентов фразеологических единиц. 3. Добавление нового компонента в состав фразеологизма. Особое мастерство Баҳманёр проявляют при замене одного из компонентов фразеологической единицы соответствующим синонимом. На конкретных примерах показаны отличия между синонимическими фразеологическими единицами и их вариантами. Использование синонимической

фразеологии значительно расширяет стилистические и художественные возможности создания произведения.

Key words: *Bahmanyor's books, "Smoke of Regret", "Sarmad Village", phraseological synonyms, figurative meaning, belles-lettres style, shades of meaning, writer's mastership*

The author has analyze the peculiarities of phraseological synonyms in Bahmanyor's literary productions "Smoke of Regret" and "Sarmad Village". The presented examples testify to writer's mastership and usage of diverse variants of synonymous phraseologisms. One can single out three modes of use: 1. Utilization of phraseologisms spread in the Tajik language without changes; 2. Substitution of one of Components included into a phraseology unit; 3. Addition of a New Component into Phraseology Composition. Bahmanyor displays especial mastership when substituting one of the phraseology unit components for a respective synonym. Distinctions are shown on a concrete examples between synonymous phraseological units and their variants. Usage of synonymous phraseology considerably enlarges stylistic and artistic opportunities for creating a literary production.

Барои нозуқ, рангин, ҷолибу ҷаззоб тасвир намудани воқеа Баҳмандёр дар асарҳои хеш ба воситаҳои муассири забон, бавежа воҳидҳои фразеологӣ зиёд таваҷҷӯҳ намудааст. Воҳидҳои фразеологӣ дар нотакрор соҳтани тарзи баёни ин нависанда нақши муассир доранд.

Истифодаи хунармандона аз муродифоти воҳидҳои фразеологӣ бошад, барои баёни ҷолиб ва бидуни такрор ҳидмати арзандা намудааст. Маъмулан барои бештар намудани ҷаззобияту бадеяти тасвири хеш шоирону нависандагон ба силсилаи муродифоти фразеологӣ рӯ меоранд.

Омӯзиши ин бахши забон низ таваҷҷӯҳи олимони соҳаро ба хеш қашида, дар бештаҳи маврид зимни пажӯҳиши муродифҳо ва ё фразеологизмҳои забони адабии ҳозираи тоҷик ба нақш ва мавқеи муродифоти фразеологии забони тоҷикӣ ишора шудааст.

Воқеан, солҳои охир таваҷҷӯҳи забоншиносон ба баррасии масоили муродифоти фразеологӣ ва нақши онҳо дар густариши забони матни асарҳои назмиву насрӣ бештар гардида, омӯзиши ин навъи муродифоти забони адабӣ аз ҷониби мутахассисони соҳа ба тарзи гуногун сурат мегирад. Аммо новобаста ба ин тадқиқҳо ин бахши фразеологизмҳои забони адабии ҳозираи тоҷик омӯзиши бештару амиқтарро тақозо мекунад, зеро пажӯҳишоти ҷараёнгирифта, нигоҳи иҷмомии пажӯҳишгарон зимни баррасии дигар вижагиҳои фразеологизмҳои забони тоҷикӣ сурат гирифта, мавқеи муродифоти фразеологӣ дар осори суханварон кам мавриди омӯзиш ва баррасӣ будааст.

Аслан, дар забоншиносии муосири тоҷик муродифоти фразеологӣ чӣ мағҳумеро ифода мекунанд? Дар мавриди баён ва шарҳи ин мағҳуми забоншиносӣ олимон андешаҳои ҳамсонро ироа кардаанд. Чуноне ки медонем, худи фразеологизм ифодаи фикр бо тобишҳои вижаги мебошад, ки аз ду ва зиёда калима созмон ёфта, соҳти устувор ва яклухти ба қисмҳо ҷудонашаванда дорад. Танҳо дар яклухтӣ ин ё он маъноро ифода мекунанд ва аксар маврид маънои маҷозӣ ва ғайриаслӣ баён мешавад.

Бояд гуфт, ки ҳар забон дорои воҳиди фразеологии хоси худ аст. Ташаккулу таҳаввул ва қонуниятиҳои баёни маънои фразеологӣ ба ҳусусиятҳои забонии ин ё он забон саҳт алоқаманд мебошад. Китоби «Фразеологияи забони ҳозираи тоҷик», ки

бар қалами X.Мачидов тааллук дорад, муҳимтарин китобест, ки вижагиҳои воҳидҳои фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷик дар он ҳаллу фасл шудааст. Дар асари мазкур забоншиноси шинохта роҷеъ ба масоили «навъҳои фразеология», «мазмуни воҳиди фразеологӣ», «шаклҳои грамматикии воҳиди фразеологӣ», «ибораҳои фразеологӣ», «чумлаҳои фразеологӣ» ва монанди ин равшанӣ меандозад.

Дар мавриди муродифҳои воҳидҳои фразеологӣ забоншинос X.Мачидов қайд мекунад, ки «дар силсилаи синонимӣ воҳидҳои фразеологии аз ҷиҳати обуранг ва мавқei истеъмолиашон гуногун гирд меоянд. Ҳусусияти умумии ҳамаи фразеологизми ба силсилаи синонимӣ дохилшаванд аз ҷиҳати маъно ва гуногун будани қолабҳои онҳост. Табиист, ки ҳар як фразеологизми силсилаи синонимӣ аз воҳиди фразеологии дигар бо заминаи тасвир ва ҷилоҳои маҳсуси маъно фарқ карда меистанд» (8, с. 104).

Баҳриддин Камолиддинов дар ин ҳусус андеша дорад, ки «воҳидҳои фразеологӣ байни ҳам муносибатҳои маънӣ пайдо намуда, силсилаи муродифҳоро ташкил медиҳанд. Ҷунин ифодаи ҳаммаъно ҷудогона ва паиҳамдигар ҳам кор фармуда мешаванд». Ин забоншинос таъкид мекунад, ки муродифҳои фразеологӣ «аз ҷиҳати таркиби лугавӣ үнсурҳои калимаю шаклсозӣ, воситаи грамматикии алоқаи компонентҳо ва аз лиҳози соҳтору структураи синтаксисӣ фарқ мекунанд, ки аз як тараф ба дараҷаи реҳтагии воҳидҳои фразеологӣ вобастагӣ дошта бошад, аз тарафи дигар бо тақозои матн ва мавриди сухан шакли ҳудро кам ё беш тағиیر дода, гӯё ҳудро бо мақоми сухан ва тақозои матлаб мувоғиқ мекунад» (5, с. 118).

Ба андешаи В.К.Олешкевич бошад, муродифоти фразеологӣ «бар хилоғи муродифоти лугавӣ маънӣи бевоситаи аслӣ надоранд. Ашё, сифат ва ё ҳолату амали онро баён намекунанд, балки тасаввуре аз онҳоро дар шакли маҳсуси бадеъ эҷод мекунанд. Ин вижагӣ имкон медиҳад, ки муродифоти фразеологӣ ҳамчун категорияи мустақили забон омӯхта шавад (11, с. 41-45). Н.Ф.Алефиренко ҳам қайд мекунад, ки зери маҳфуми муродифоти фразеологӣ таркибҳои фразеологие фаҳмида мешавад, ки аз рӯи баёни мавзӯй-мантиқӣ умумият дошта, аз рӯи ҷузъҳои таркиби ҳуд ва аз лиҳози муҳтаво бо обурангҳои гуфторӣ, сабкӣ ва корбурдӣ аз ҳам фарқ мекунанд (1, с. 315).

Дар забоншиносии замони истиқлолияти Тоҷикистон забоншиносон ва олимони ҷавони соҳа то ҷое ба ин масъала аҳамият додаанд. Аз ҷумла, М.Мирзоева аз пажӯшишгарони муосир аст, ки дар ҷустуҷӯҳои илмии ҳеш роҷеъ ба муродифоти фразеологӣ ва вижагиҳои ин навъи муродифот, дараҷа ва истифодаи он дар адабиёти муосир омӯзишҳои пайваста дорад. Ин тадқиқоти муҳаққиқ зимни омӯзиши осори устод Садриддин Айнӣ ҷараён гирифтааст. Б.Маҳкамова низ фасли дуюми боби аввали рисолаашро ба таҳлили муродифоти воҳидҳои фразеологии ашъори Лоиқ баҳшидааст. Забоншиносон С.Ўзбеков, З.Қургонов ва дигарон зимни баррасии масоили марбути муродифоти забони тоҷикӣ ба навъи муродифоти фразеологӣ муҳтасаран таваққуф кардаанд.

Ба муродифоти воҳидҳои фразеологӣ ихтисос додани ин бахши кори мо низ талошест барои муйян намудани ҷойгоҳ, нақш ва мақоми муродифҳои фразеологӣ дар матни насрини забони адабӣ.

Дар осори Бахманӣ муродифоти воҳидҳои фразеологӣ истифодаи фаровон ва ҳунармандона дошта, бештар ҳусусияти тавсифӣ доранд ва аз маҳорати нигорандагии ӯ дарак медиҳанд. Нависандай ҳушзварқ муродифоти фразеологиро ба таври ҷудогона, яъне дар мисолҳои гуногун бо мақсади гурез аз тақрори ноҷо ва пайи ҳам, бо мақсадҳои гуногуни услубӣ истифода кардааст.

Зимнан бояд гуфт, ки гуногуни баён дар якчоягй бо вижадои услубӣ ба фарқиятҳои асосӣ вобаста буда, тафовути баён ба тафовути сабк алоқаманд аст. Ба туфайли истифодаи ҳунармандонаи силсилаи муродифоти фразеологӣ навиштаҳои Баҳманёр дилчашп ва боҳусну таровату пурмаъно гаштаанд.

Маҳорати нависанда дар истифодаи бамавқеи воҳидҳои фразеологӣ қобили таваҷҷӯҳ буда, тарзи нигориш низ ҷолиб ҷараён гирифтааст. Чунончи: Мешинад-мешинад соатҳо ба даҳон об гирифтаву баъд аз бом тароша барин ягон гапи хунук зада, ё ягон фикри мубҳам гуфта, ба куртаи ман кайк сар медиҳад(2, с. 105).

Муҳтаво дар чумлаи мазкур ба василаи силсилаи фразеологизм бадеяти фавқулода зебо пайдо кардааст. Воҳидҳои фразеологии «ба даҳон об гирифтсан», «аз бом тароша барин», «гапи хунук задан», «ба курта кай сар додан» ҳар қадом бамавқеъ истифода шуда, дар муҳтавои андешаҳои баёншуда муассирии сухани нависандаро таъмин кардаанд.

Бояд гуфт, ки дараҷаи корбаст ва тарзи истифодаи воҳидҳои фразеологӣ ва корбурди муродифоти он ба сабқу услуби суханвар алоқаи зич дорад. Танҳо чумлаи болоии мисолзада аз эҷодиёти Баҳманёр коғист, ки гароиши услубии ӯро ба мушоҳида гирем.

Тафаххуси дар ин мавзӯъ аён кард, ки фразеологизмҳо дар асарҳои Баҳманёр дар шакли маъмулӣ ва қолабҳои ҳудоҳти нависанда истифода шудаанд ва ин ду шоҳисай иҷмолӣ имкон фароҳам овард, то муродифоти фразеологӣ низ дар он ба вафрат дучор ояд.

Вижагиҳои эҷоди муродифоти фразеологиро дар асарҳои Баҳманёр ба ин навъ метавон шинохт:

1. Истифодаи маъмулии фразеологизмҳое, ки дар забони адабии ҳозираи тоҷик роиҷ мебошанд. Ба мисли «қаъри дил»= «сидқи дил», «панча задан»= «панча кашидан»(13, с. 167). Мисол:

Вай он духтарро аз такти дил дӯст дошт, чунон ки шикорро, офтобро, кӯҳҳои осмонбӯро дӯст медошт(2, с. 115).// *Ким-чияке дар қаъри дилаш ҷунбида, кам-кам рӯ зада, узвҳои иродаро izzvo андохта, аҳли солимро дар гафлат монда, ба ин кор ӯро раҳ намууд*(2, с. 114).

Илова намудани чанд үнсури грамматикий ба воҳидҳои фразеологии маъмулӣ;

Мисол:

2. Иваз кардани ҷузъи таркибҳои воҳидҳои фразеологӣ ба монанди «сурати ҳунару Юсик» (2, с. 379), «сурати номатлуби Юсик» (2, с. 397), «башараи номатлуби Юсик» (2, с. 348) ва амсоли ин. // *Ин дам дар қушода шуд ва дар даревос сурати ҳунару Юсик пайдо шуд*(2, с. 379).// *Дар қушода шуд ва дар даревос башари номатлуби Юсик намудор гашт*(2, с. 397).

3. Зам намудани ҷузъи нав ба таркибҳои фразеологӣ. Мисол: «ба сараши об нарехтӣ»(2, с. 351), «ба сараши чунин об резам»(2, с. 395), «ба сари «Абӯсунбул» об рехтӣ»(2, с. 397).

Чунон ки мушоҳида шуд, дар ин навъи муродифот шакли яке аз ҷузъҳои таркиб ва ё ибора тафайир ёфта, силсилаи муродифоти воҳидҳои фразеологии ташкил додаанд. Чунончи/ Сардоя ҳам зани як мушти пар набуд, як мушт зар буд(2, с. 167).

Муродифоти фразеологӣ монанди муродифоти луғавӣ дар тамоми услубҳои нутқ истифода мешаванд. Захираи воҳидҳои фразеологии забони тоҷикӣ бою рангин буда, мунтазам дар ҳоли инкишоф қарор доранд. С.Кенҷаев ва М.Кенҷаева қайд

мекунанд, ки «воҳидҳои фразеологӣ чун категорияи маҳсуси лугавӣ ҳусусиятҳои ниҳоят гуногуну мухталифи лафзӣ доранд ва бо вучуди чун моли тайёри забон маҳсуб шуданашон, ҳамчунин вобаста ба вижагиҳои маънои сохториашон метавонанд ҷилоҳои нав ба нав пайдо кунанд» (7, с. 197). Чунончи Баҳманёр нақл мекунад: Сурҳ шуданашро пай бурда, бештар алов мегирад. Дар ин ҷумла муаллиф «шарм доштан»-ро бо василаи воҳидҳои фразеологӣ баён карда, аз муродифи қолабҳои яклухту маҳками фразеологӣ ҳунармандона истифода мебарад.

Ба андешаи М.Мирзоева дар таркиби муродифоти фразеологӣ омадани муродифоти лугавӣ» он қадар сермаҳсул нест, зоро бино ба таъкиди ў «бештари муродифоти лугавӣ дар таркиби вариантҳои фразеологӣ дучор меоянд, ба монанди «чашм дӯхтан», «дида дӯхтан» ва амсоли ин» (9, с. 62).

Баҳманёр ба ин шева, яъне бо истифодай муродифоти лугавии яке аз ҷузъҳои таркибҳои фразеологӣ муродифоти фразеологии зиёд эҷод кардааст. Масалан, ба ибораи фразеологии «қаъри дил» нависанда «сувайдои дил», «жарфнои дил»-ро муродиф месозад. Вожаҳои «қаър», «сувайдо» ва «жарфно» берун аз таркиби фразеологии хеш муродифоти лугавӣ мебошанд ва ҳамин наздиқмаънои ин вожаҳо ба соҳтани муродифоти фразеологӣ хидмат кардаанд. Дар асарҳои Баҳманёр ба сифати муродифҳои фразеологии ибораҳои «сидқи дил», «таҳти дил», «қаъри дил», «жарфнои дил», «мехроби дил», «самиими дил», «сувайдои дил» корбурди ҳунармандона ва бомавқеъ доранд. Мисол: *Фарёд аз жарфнои дил, аз паҳнӯи чаим, на аз лаб* (2, с. 293). Зимнан таъкиди ин нукта низ ҷоиз аст, ки муродифоти воҳидҳои фразеологӣ ва вариантҳои воҳидҳои фразеологиро бояд аз ҳам фарқ кард. Чунончи «сувайдои дил», «таҳти дил» ва «сидқи дил» муродифоти фразеологӣ мебошанд, аммо «таҳти дил», «тайи дил», «таҳи дил» вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ шинохта шудаанд.

Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки дар забони тоҷикӣ таркиби фразеологӣ ба осонӣ ҷои ҷузъҳои ҳудро иваз карда метавонад. Чунончи, ҷузъҳои таркиби фразеологии «ғаму ғусса» ба «ғуссаву ғам», «дарду ғам» ба «ғаму дард», «ҷону дил» ба «дилу ҷон» ба осонӣ ҷойи ҳудро иваз карда метавонанд. Ин ҷойивазкунӣ ба маъни маҷозии ибора ҳалал эҷод намекунад. Ҷойивазкунии ҷуфти воҳидҳои фразеологиро аз вариантҳои фразеологӣ шинохтан мумкин аст.

Баҳманёр дар оғариниши асарҳои ҳуд ҳам аз муродифоти фразеологӣ ва ҳам аз вариантҳои воҳидҳои фразеологӣ фаровон истифода кардааст.

Маҳорати нигорандагии Баҳманёр маҳз дар ин нукта аст, ки ў бидуни ҳалал додани вижагиҳои сохтории фразеологизмҳо, ки устувории таркиб дар бештари маврид доимӣ ва ивазнашаванда будани ҷузъҳои доҳилии ибораҳои фразеологӣ мебошанд, муродифои фразеологӣ эҷод мекунад.

Ин нависандай ҳушзвавқ дар навиштаҳои ҳуд ғоҳо муродифоти воҳидҳои фразеологиро паси ҳам меорад. Ин навъи истифода ба муассирии маънӣ, ҷолибу амиқ тасвир кардани ҳолат хидмат кардааст. Бештари вақт муродифоти пайдарпайомада ҳамдигарро пурра кардаанд. Чунончи: *Овозаи ин ҳабар ба даҳони мардум афтоду падари Фаршиштамоҳ ғайр аз лаб газидаву сар ҳам карда*, ба хостгорҳои Ҳуррами Мардон фотиҳа додан, дигар илоҷе надошт (2, с. 66). // Дар ин ҷумла «лаб газидану сар ҳам кардан» муродифоти воҳидҳои фразеологӣ мебошад. Ва ҷо тавре ки Ш.Раҳматов қайд мекунад, дар силсилаи воҳидҳои фразеологӣ маъно ба назар гирифта мешавад, лекин ҳамгунии шаклу соҳти онҳо мухим нест (12, с. 191). Мо низ дар ин намунаи муродифоти фразеологӣ, муродифи маънои воҳидҳои фразеологиро мушоҳида меку-

нем. Аммо дар ин хусус забоншинос З.Шарипова андешаи дигар дорад. Вай таъкид мекунад, ки «воҳидҳои фразеологии муродифӣ аз рӯи соҳт бояд ба ҳам мутобиқат кунанд. Бояд таркиб бо таркиб, ибора бо ибора чумла низ бо ҳамин гуна чумлаҳои дигари устувор» муродиф шаванд. Аммо, ба андешаи мо, фақат аз ин дидгоҳ шинохтани муродифоти воҳидҳои фарзеногӣ шояд чандон дуруст набошад, зеро мо дар эҷодиёти Баҳманёр зиёд муродифҳои фразеологиеро мушоҳида кардем, ки аз ҷиҳати соҳту таркиби худ ба ҳамдигар мутобиқат намекунанд, аммо як маъниву мағҳумро баён карда, ба ҳам муродиф шуда метавонанд. **Мисли «гайр аз лаб газидаву сар ҳам карда» муродиф шуда омадаанд ва ҳамдигарро пурра кардаанд.**

Воҳидҳои фразеологии «як қад паридан» (2, с. 416), «захракаф кардан» (2, с. 174), «мисли барги бед ларзидан» (2, с. 174), «ранг паридан» (2, с. 225), «кебидан» (2, с. 225), «дил ларзидан» (2, с. 268), «дил таҳ нишастан» (2, с. 14), «мӯй бадан сих шудан» (2, с. 285) муродифоти фразеологии мебошанд, ки эҳсоси «тарсидан»-ро бо обуранги бадей, дар қолаби яклухт бо маънои маҷозӣ ифода мекунанд. Мутаваҷҷеҳ мешавем, ки аз рӯи соҳти хеш муродифоти воҳидҳои фразеологии мазкур «таркиб», «ибора» ва «чумла» мебошанд. Бешубҳа, бо ин гуна муродифҳо баён шудани андеша дар таъмини бадеяти асарҳои нависанд ва муассирии он саҳм доранд: *Ман як қад паридам* (2, с. 416) //— *Вай мӯдарози ақлӯтоҳ, хуб заҳракаф кардӣ-е!* (2, с. 174) // Чун хона даромаду дар рӯшании хираи ҷароғ беморро дид, *дилаши ларзиҳ* (2, с. 268). // *Арақи сард аз сару рӯи Шераки Хол мезаҳид, барги бед барин меларзиҳ* (2, с. 174).

Бо такя ба илми таъбиршиносӣ, ки се навъи воҳидҳои фразеологӣ —таркибҳо, ибораҳо ва чумлаҳои фразеологиро аз ҳам фарқ кардан мумкин аст. Дар муродифоти истифодашавандай асарҳои Баҳманёр таваҷҷуҳ кунем, мушоҳида мешавад, ки таркибҳову ибораҳо ва чумлаҳои фразеологӣ баробар ба сифати худ муродифи ҳамдигар ба кор рафтаанд.

Омӯзиши мо нишон медиҳад, ки дар асарҳои Баҳманёр муродифоти фразеологии ҳамсоҳт ва гуногунсоҳтро аз ҳам фарқ кардан мумкин аст. Дар муродифоти фразеологии ҳамсоҳт, чуноне ки З.Шарипова ишора мекунад, таркиб бо таркиб, ибора бо ибора, чумла низ бо ҳамин гуна чумлаҳои дигари устувор мутобиқат мекунад. Ба мисли: *ҷамоли вай духтаронро девона, занҳоро аз шавҳар дилмонда мекард* (2, с. 55). // *Шаҳбоз ҳеч ба хотир оварда наметавонист, ки кай аз зан якбора дилсард шуд* (2, с. 279).

Гулбутта ба ҳам барҳӯрдани дандонҳояшро, ларзидану суст шудани дилашро ҳис мекунаду аммо бо худ коре карда наметавонад... (2, с. 283).

Дар муродифоти фразеологии гуногунсоҳт бошад, ҳамин риояи мутобиқати соҳторӣ ба эътибор гирифта намешавад ва ҳамаънои муҳтаво авлавият дорад: *Боз дех дам ба дарун қашид, боз дили чанд тан аз бадгумонӣ ларзиҳ* (2, с. 113). //Рӯзе, ки ў дар ошаш дастадор сурати худро дид, ожсангҳои зери ҷаиму гарданаш, тор-тор сафед шудани мӯяш, хулоса, пеш аз вақт пир шуданаширо дид, *дилаши ларзиҳ...* (2, с. 277)

Паси ҳам овардани муродифоти фразеологӣ аз вижагиҳои дигари тасвири Баҳманёр аст, ки барои барҷастатар ифода намудани образҳои бадей, ҳиссииёт ва муҳтавову тасвири нависанд хидмат кардааст. Пайи ҳам овардани воҳидҳои фразеологии ҳаммаъно бо мақсади дақиқ ва таъсирбахш ифода кардани андеша дар мисоли зерин мушоҳида мешавад: *Суҳанро гоз надода, қалимотро ҷун сакич наҳоида, шаф-шаф нағуфта, шафтому гӯяму монам* (2, с. 168).

Лаҳзае чанд ҳайкалвор истода буд, ёрои ҷунбидан, ҷашм қандан надошт, баъд ба худ омад, **сурх шуд, даргирифт, алангз зад**, ба қафо ҳӯрд – осемаву шитобзодаву тарсон, ки гӯё мори шарзас дунболгираши буд, ба ҷониби Қалъа тоҳт... (2, с. 280).

Зимнан бояд гуфт, ки эҷоди ҳунармандонаи муродифоти фразеологии ҷуфт низ аз муҳассаноти бадеии асарҳои ин нависанда мебошанд. Нависанда бо риояи қавонини соҳтории муродифоти ҷуфти лугавӣ муродифоти ҷуфти фразеологияи эҷод мекунад, ки «лаб газидаву сар ҳорида», «ғам ҳӯрдану сӯхтан»(2,78), «ҳаволаш ба ҳудову чор тарафаш қиблა» (2, с. 103) аз ин шуморанд. Мисол: *Qсуда ғам ҳӯрдану сӯхтани шавҳар ва бедодихои муҳосибро дид, тоқат накард...*(2, с. 78).

Бояд гуфт, ки муродифоти фразеологияи, новобаста аз он ки як маъни умумиро ифода карда, аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздиқӣ доранд, дар баъзе ҳолатҳо ҳамдигарро иваз карда наметавонанд. Забоншинос Ҳ.Маҷидов ба ин нукта ишора карда, таъкид намудааст, ки «ҷузъҳои доҳилии воҳидҳои фразеологияи дар аксари мавриҷҳо ба қалимаҳои ҳаммаъни худ иваз шуда наметавонанд. Дар сурати ба таври сунъӣ иваз намудани ин ё он ҷузъи доҳилии фразеологизм он ҳамчун масолехи тайёри забон аҳамияти худро гум мекунад» (8, с. 104). Аммо ҷунонки забоншинос А.Кунин мегӯяд, маъни фразеологияи ба маъни лугавӣ алоқаманд аст, вале «дар навбати худ як қатор маҳсусиятҳоро дорост. Он дар заминай мундариҷаи воҳиди фразеологияи ва маъноҳои ҷузъҳои таркибии он асос меёбад. Соҳтори маъни калимаҳо, ки ба ин ё он категорияи лугавӣ мансубанд, на ҳама вақт бо маъни фразеологияи мувофиқат мекунанд» (6, с. 159).

Истифодаи ҳунармандона аз муродифи фразеологияи ба нависанда домани имкониятҳои фароҳи услубиву бадеиро густурдатар соҳта, дар баёни эҳсос ва ҳолати аслии воқеа муваффақ месозад.

Дар асарҳои Баҳманӣ истифодаи фаровон, ҳунармандона ва бомавқеи фразеологизмҳои муродифӣ ба гуногуни ҷаҳони мушахасии баён қӯмак карда, тасаввuri хонандаро нисбат ба воқеаи тасвиришаванда мукаммал месозанд. Корбурди силсилаи муродифоти фразеологияи ба амиқияти баён, бадеияти кулли матн, муассирии андеша таъсиргузор аст. Ба чанд намуна мутаваҷҷаҳ мешавем, ки ба василаи воҳидҳои фразеологияи мағҳуми «ҳандидан» рангу бори адабӣ гирифтааст. Мисол:

Сито ҳамоно ба лаби шукуфон маро менигарист(2,415)// *Дар лабонаши табассум шукуфо буду* худ низ шукуфон(2, с. 347).// *Андаруни хона шудам?* – вай қалъаи қалидро дар ангушти ишорат ҷарҳонд ва аз сурати ман – гумон мекунам хеле музҳик шуда бошад – *сари ҳол омада, завқид*(2, с. 415).

Метавон гуфт, ки Баҳманӣ ба хотири ҳуддорӣ аз тақори бемавқеъ ба муродифҳои воҳидҳои фразеологияи таваҷҷуҳ намудааст. Аммо бештари маврид истифода аз ин навъи муродифот бо мақсади услубӣ- таъкиди маъно, дақiq ифода кардани матлаб, нокифоягии тобишҳои маъни ҷараён гирифтааст.

Қайд кардан бамаврид аст, ки воҳидҳои фразеологияи ифодаҳои рангин ва обraznoki андеша буда, санъати суханвариро ифода менамоянд. Ба андешаи муҳаққиқ А.Дӯстов маъни маҷозии воҳидҳои фразеологияи воситае барои истифодаи санъатҳои бадеӣ мебошад. Ба таъкиди ў санъатҳои бадеие, ки «дар воҳидҳои фразеологияи шах шуда мондаанд, тавассути маъни маҷозӣ вазифаи худро иҷро мекунанд» (3, с. 65-68).

Дар муродифоти воҳидҳои фразеологии асарҳои Баҳманӣ санъатҳои бадеии ташбех, истиора, кинояву маҷоз, муболига, тазоду муқобила ғунҷоиш ёфта, барои

баёни тобишҳои гуногуни ҳиссӣ, обуранги бадеӣ, устувории маъно, рехтаву барҷаста ифода шудани фикр саҳм гузаштаанд. Чунончи:

Муболига: Чи ин қадар чун паровоз дӯд медиҳӣ, ангор ҳами оламро дошта бошӣ! (2, с. 113) Чунон вонамуд мекунанд, ки ба шоҳ доштан ё надоштани ман гули арзан барин баҳо намегузоранд, vale дар дил ҳама ба ҳоли зори ман меҳанданд (2, с. 335).

Истиора: Ҳоло низ рӯбарӯи худ як марди логари рангпарида, ғуссаву ҳасрат ба ҷашмаши нақши қашидаро медиҳ.

Киноя: Асп ба он ҷоқӣ фурӯрӯ рафтму оби кӯл боз ба ҳам пайваст, чунон ки себи дукафонро ба ҳам пайвандӣ (2, с. 122).

Ташбех: Вай боз доламоно сурх мешавад(2, с. 333). // Як каф об менӯшиву дар дил саҳм ният мекунӣ, ки ба ту шифо баҳшиад, то ба дех нарасида гул барин шифо меёбӣ! (2, с. 8).

Мусалламан маъниҳое, ки таркиби воҳидҳои фразеологӣ фаҳмида мешавад, аз маъноҳои ҷузъҳои таркибӣ соҳта мешаванд. Ҳатто ҷузъҳои ёридиҳанда, ба мисли ёридиҳандай ташбехӣ дар воҳидҳои фразеологии ташбехӣ дар соҳтани маъни яклюҳти маҷозӣ саҳм дошта, дар равшан иброз шудани маъно нақши мустақим доранд.

Дар ин маврид А.Дӯстов қайд кардааст, ки «дар қисмате аз воҳидҳои фразеологии ташбехӣ маъно ба дараҷае рехтаву устувор аст, ки ҳатто мавриди сарфи назар намудани адоти ташбехӣ маъни фразеологӣ канда намешавад. Танҳо маъни ташбехӣ аз байн мераваду ҳалос. Сабаб дар он аст, ки ҷузъҳои бокимонда дар заминай қолабҳои муайянни нахвӣ воҳиди фразеологиро ба хотир меоранд. Яъне, адиб аз ифодаҳои рехтаи забон бо илова намудани ёридиҳандай ташбехӣ воҳиди нав месозад» (4, с. 158).

Мавридиҳои дигар адиб калима ва ё ибораҳои озодро бо воҳидҳои фразеологӣ муродиф месозад. Масалан, дар ҷумлаи зерин ибораи «ором шудан» бо воҳиди фразеологии «оҳи сабук қашидан» (2, с. 67) муродиф шуда, ҳамдигарро пурра карда, муассириву бадеияти қулли тасвирро таъмин намудаанд: «Сипас ором шуда, оҳи сабук қашида, ба хона бармегашт ва мунтазири зарбу лати навбатӣ мегашт»(2, с. 67). Дар ин ҷумлаи нависандга «ором шудан» ва воҳиди фразеологии «оҳи сабук қашидан» ҳамдигарро пурра ва шарҳу тавзех медиҳанд. Ва ё дар ҷумлаи дигар Баҳманёр фразеологизми «ангушти ҳайрат газидан»-ро бо «сар ҷунбонидан» ҳаммаъно месозад: «Камтири бечора, ки ба вучуди фақат ду забон – эронӣ (яъне тоҷикӣ) ва неронӣ (яъне гайри тоҷикӣ) икрор буд, ҳоло ангушти ҳайрат мегазиду сар мечунбонд, ки дар ин Заминаки танҷ ин қадар забон будаасту вай бехабар!» (2, с. 147).

Муродифшавии воҳидҳои фразеологӣ бо калима ва ибороти лугавӣ бошад, яке аз усулҳои писандидай Баҳманёр мебошад. Дар таркиби як қисм муродифоти фразеологии навиштаҳои Баҳманёр муродифоти лугавӣ чой доранд ва қисме аз ин муродифҳо аз лиҳози таркиб гуногунанд. Б.Камолиддинов бо калима муродиф шудани воҳидҳои фразеологиро аз тарзҳои ифодаи вазифаҳои услубии воҳидҳои фразеологӣ номидааст. Бояд қайд кард, ки ин забоншиноси шинохтаи тоҷик амалишавии вазифаҳои услубии воҳидҳои фразеологиро ба ду тарз мушахҳас кардааст. Дар зимн вазифаҳои услубии воҳидҳои фразеологиро ба ин маъни шарҳ медиҳад: «Вазифаҳои мухимтарини воҳидҳои фразеологӣ дар он аст, ки чун як ҳиссаи сарвати пурбаҳои ганчи сухан домани интиҳоби калимаю ифодаҳои матлубро

фарохтар намуда, ба сахех, пурра ва ҷозибанок ифода кардани матлаб ёрӣ медиҳад» (6, с. 91).

Қаридар ҳамаи асарҳои адиб ин тарзи корбасти воҳидҳои забон мушоҳида мегардад. Ин шеваро чуноне ки қайд кардем, нависанда бо хотири гурез аз такори nocte ва талоши дақиқу пурра ифода намудани андеша истифода мебарад. Муродифҳои фразеологӣ аз муродифҳои лугавии хеш бо нозукии баёни маънӣ ва обу ранги бадеиву муассирӣ тасвир фарқ мекунанд. М.Мирзоева низ таъкид кардааст, ки муродифоти фразеологӣ бо муродифоти лугавии хеш аз ҷиҳати обуранги услубию ҳиссӣ ва нозукиҳои маъно аз ҳам тафовут доранд. Ба қавли ин забоншинос «чунин муродифҳоро баробарвазн ҳисобидан дуруст нест, зеро муродифи лугавӣ маъноро мӯтадил ифода кунад, воҳидҳои фразеологӣ тобиши иловагии маъноро ба он зам менамояд. Дар натиҷа матлаб пурра, дақиқ ва сахех ифода меёбад» (11, с. 348). Бо ба инобат гирифтани чунин вежагиҳо Баҳманӣ қалимот ва воҳидҳои фразеологиро низ моҳирона, чун муродиф истифода мекунад. Намунаи равшантарини ин навъи муродифотро дар таркибҳои ҷуфт, ки як ҷузъи он воҳиди фразеологӣ ва ҷузъи дигараш қалимаи озод аст, мушоҳида кардан мумкин аст. Ба мисли «дилсангиву берҳамӣ», «бемагзиву қасофат», «хӯнсарду бебок», «пасту сифлаву фурӯмоя», «беташвишу дарди сар». Мисол: *Моҳи гузашта бо зани Ҳудодод пасту баланд омад – сабаби колмақолашон ҷӣ буд, ҳоло касе ба хотир оварда наметавонист – мӯқаниву рӯйканӣ карданд, ҳангоматалаби зиёде ҷамъ шуд* (2, с. 109). Дар ин ҷумла нависанда мағҳуми ҷангу ҷанҷол карданро «пасту баланд омадан», «голмагол» ва «мӯқаниву рӯйканӣ» тасвир кардааст. Чунонки мебинем, аз ин се муродифот «пасту баланд омадан» ва «мӯқаниу рӯйканӣ» воҳидҳои фразеологии мебошанд, ки бо қалимаи «голмагол» ҳаммаъно гаштанд.

Дар ҷумлаи зерин бошад, нависанда вожаи «беташвиш»-ро бо воҳиди фразеологии «бедарди сар» муродиф сохта, барои баёни маънии муштарак ба кор мегирад. Масалан: «Бевамард ҳай неву нестан кард, ки ҳамин қадар сол бе дарди сар мегаштам, умрро беташвишу бе дарди сар ба сар барам» (2, с. 186). Ибораи фразеологии «дарди сар» қиноя аз ташвиш, заҳмат, ҷизе ё ҳодисае, ки боиси ташвишу саргардонӣ мебошад. Вожаи «ташвиш» нооромӣ, парешонӣ, ошуфтагӣ аст. Чуноне ки мебинем, нависанда ба хотири бештар соҳтани таъсири сухан ибораи фразеологии «бедарди сар»-ро бо ҷуфти муродифоти «беташвиш бе дарди сар» истифода кардааст, ки ин услуби нигоришро аз ҷумлаи вижагиҳои сабкии Баҳманӣ шинохтан мумкин аст. Ё дар ҷои дигар дар таркиби ҷумлаи мураккаб ҷумлаи фразеологии «ду бари рӯяш лав-лав дар гирифтааст»-ро бо вожаи «шарм» муродиф сохта, барои пурра кардани муҳтаво ва кувват баҳшидани муассирӣ баён паси ҳам овардааст: «Чун ду бари рӯяш лав-лав дар гирифтааст, аз шарм наметавонаад ҳатто ба оғил дарояду ба ҷашими ҷорҷоён бингарад» (2, с. 284).

«Шошио лаб фурӯ баст, ҳомӯши ногуворе ба миён омад, пас аз ҷанде боз овози хушики Шошио баланд гашт» (2, с. 215).

Мушоҳида кардем, ки таъбироти фразеологии, ки васоити тасвири бадеиро фаро мегирад, дар асарҳои Баҳманӣ мавқеи муҳим доранд. Иллати инро, пеш аз ҳама вижагиҳои воҳидҳои фразеологӣ метавон нисбат дод, зеро муродифҳои фразеологӣ ба мисли муродифҳои лугавӣ аз ҳамдигар бо дараҷаи ифодаи шиддатнокии амал ва ифодаи сифат фарқ мекунанд. Воҳидҳои лугавӣ мазмунро ба андоза ва имконоти воҳидҳои фразеологӣ образнок ва муассир баён карда наметавонанд. Ин аст, ки

нависанда бештар ба истифодаи хунармандонаи муродифоти фразеологӣ таваҷҷӯҳ намудааст.

Бахманёр дар эҷод ва истифодаи ибораҳои рехта, ки иртибот надоштани маънои умумии ин ибораҳо бо унсурҳои таркибӣ густурдагии домони имконоти тасвирро таъмин мекунад, муҳаббати хос дорад.

Пайнавишт:

1. Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Волгоград: Перемена, 1998.- 315 с.
2. Бахманёр. Сармаддех/Шоҳиншоҳ.- Душанбе: Адиб, 2013.-472 с.
3. Дӯстов А. Воситаҳои тасвири бадӣ дар воҳидҳои фразеологии ташбехӣ //Паёми ДМТ №4(52). - Душанбе: Сино, 2009.- С.65-68
4. Дӯстов А. Воҳидҳои фразеологии ташбехӣ дар забони адабии муосири тоҷик. (Рисолаи илмӣ).- Душанбе, 2010. -158 с.
5. Камолиддинов Б. Ҳусни баён.- Душанбе: Маориф, 1989.-118 с.
6. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. Дубна: Феникс, 2005.- 159 с.
7. Қенҷаев С., Қенҷаева М. Таркибҳои фразеологӣ дар “Ғиёс-ул-Лугот”.- Ахбори ДДҲБСТ, №2, 2014.-190-198 с.
8. Маджидов Ҳ. Фразеологизмҳои забони тоҷикӣ.-Душанбе, 1981.104с.
9. Мирзоева М. Муродифоти фразеологӣ дар «Ҷаллодони Бухоро»-и С.Айнӣ//Ахбори ДМТ, Илм ва ғановарӣ (маҷаллаи илмӣ), баҳши филология №7(63).- Душанбе: Сино, 2010.- С.61-64с.
10. Мирзоева М. Муродифоти воҳидҳои фразеологӣ ва қалима дар асарҳои Садриддин Айнӣ. // Ахбори ДМТ, Илм ва ғановарӣ (маҷаллаи илмӣ), баҳши филология №12, Душанбе: Сино, 2011.- С. 345-348
11. Олешикевич В.К. О фразеологических синонимах в современном русском языке // Вестн. Белорус. ун-та. Серия 4: «Филология, журналистика, педагогика и психология». 1969. № 2. -С. 41–45.
12. Раҳматов Ш. Мулоҳизаҳо оид ба фразеологизмҳои Ҷомӣ. Номаи донишгоҳ, №2 (43), 2015, Ҳуҷанд.- С.189-194
13. Ҳоҷиев С. «Забони адабии тоҷик дар ибтидои асри XX (дар асоси материали «Тӯҳифи аҳли Бухоро»-и Мирзосироҷи Ҳаким)».- Душанбе: Дониш, 1967.-167 с.

Reference Literature:

1. Alifirenko N. F. Language Theory. Volgograd: Change, 1998. - 315 pp.
2. Bahmanyor. Sarmad Village // Shokhinshakh. - Dushanbe: Man-of-Letters, 2013. - 472 pp.
3. Dustov A. Means of Imaginative Depiction in Comparative Phraseological Units // Bulletin of the Tajik National University // Payomi DMT, N4 (52). - Dushanbe: Sino, 2009. - PP. 65-68
4. Dustov A. Comparative Phraseological Units in Modern Tajik Literary Language (Scientific treatise). - Dushanbe, 2010. - 158 pp.
5. Kamoliddino B. Beauty of Reproduction. - Dushane: Enlightenment, 1989. - 118 pp.
6. Kunin A. V. The Course of Modern English Phraseology. - Dubna: Phoenix, 2005. - 159 pp.
7. Kendjayev S., Kendjayeva M. Phraseology Compositions in "Ghiyos-ul-Lugat". Bulletin of TSU LBP. 2014, N2. - PP. 190-198
8. Madjidov Kh. Phraseology Units of the Tajik Language.- Dushanbe, 1981. - 104 pp.

-
9. Mirzoyeva M. *Phraseology Units in "Bukhara Executioners"* by S. Aini. *Bulletin of Tajik National University. Science and Innovations* (scientific journal), philology, N7 (63). - Dushanbe: Sino, 2010. - PP. 61-64
 10. Mirzoyeva M. *Phraseological Synonyms and Words in Sadreddin Aini's Works* // *Bulletin of TNU. Scientific journal, Philology series, №12.* - Dushanbe: Sino, 2011. - PP. 345-348
 11. Oleshkevich V.K. *On Phraseology Synonyms in Modern Russian* // *Tidings of Belarus University. Series 4: "Philology, Journalism, Pedagogy and Psychology". 1969, №2.* -PP. 41-45.
 12. Rahmatov Sh. *Judgments on Djami's Phraseologisms.* Nomai Donishgoh. -2015, №2 (43). -Khujand. - PP. 189-194.
 13. Khodjiyev S. *Literary Tajik Language in the XX-th Century (on the material of " Tuhafi Ahli Bukhoro" by Mirzosirodge Hakim".* - Dushanbe: Knowledge, 1967. - 167 pp.